


COVID-и дарозмуддат ва тарзи тавонбахшии он



World
PT Day
2021



Shutterstock | Josu Ozkaritz

COVID-и дарозмуддат? пешгири унед дар ин физиотерапевт чи гуна ба шумо кумак мерасонад

Шахсеки гирифтори бемории COVID-и дарозмуддат мебошад варзиш дармони барои кам кардани хавфи бемори, барои хуб кардани ҳолати бемор ва барои бад накардани нишонаҳои бемори кумак мерасонад. Мақсади асоси тавонбахшии ин бо хуби паҳн кардани кислород мебошад. Дар ин ҳолат бештар табиби тавонбахши роҳҳои нафас кумак мерасонад.

Варзишдармони дар он ҳолат истифода бурда намешавад, ки бемор дар ҳолати вазнини баъд аз бемори аст.



World
Physiotherapy

www.world.physio/wptday